



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI  
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI

**BUYRUG' I**

2018 yil "29" 08

648 -son

Toshkent sh.

Тошкент фармацевтика институти  
кенгаши таркибини тасдиқлаш  
тўғрисида

2018-2019 ўқув йили учун Тошкент фармацевтика институти  
кенгашининг таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

1. Алимджанов Иброхим Инамович – Кенгаш раиси, институт ректори,  
тиб.ф.д., профессор

2. Набиев Талат Абдувахобович – Кенгаш раиси муовини, ўқув ишлари  
бўйича проректор, тиб.ф.д.

3. Тухтаев Фарходжон Хакимович – Кенгаш илмий котиби, фарм.ф.н.  
Кенгаш аъзолари:

1. Искандаров Саъдулла – Ўзбекистон Республикаси Фанлар  
академиясининг Академиги

2. Худойбердиев Оллоқул Исакович – маънавий-маърифий ишлар  
(ёшлар билан ишлаш) бўйича проректор

3. Нормахаматов Нодирали Сохобаталиевич – илмий ишлар бўйича  
проректор, кимё.ф.д.

4. Казаков Зариф Очилевич – молиявий-иқтисодий ишлар бўйича  
проректор

5. Нурмухамедов Азиз Абджалилович – фармация факультети  
декани, к.х.ф.н., доцент

6. Илхамов Хисамиддин Шатурсунович – саноат фармацияси  
факультети декани, техн.ф.н.

7. Урманова Флюра Фаридовна – фармакогнозия кафедраси мудири,  
фарм.ф.д., профессор

8. Каримов Аминжон – органик ва биологик кимё кафедрасининг  
мудири, профессор.

9. Олимов Неъмат Каюмович – фармакогнозия ва дори  
воситаларини стандартлаш кафедрасининг мудири, фарм.ф.д., профессор

10. Кариева Ёкут Саидкаримовна – дори турлари кафедраси  
кафедраси мудири, фарм.ф.д., профессор

11. Хайдаров Восилжон Расулович – дори воситаларининг саноат технологияси кафедраси мудири, фарм.ф.н., профессор
12. Исмаилова Мохинур Гафуровна – биотехнология кафедраси мудири, фарм.ф.д., к.и.х.
13. Файзиева Зиёда Тураевна– фармакология ва клиник фармация кафедраси мудири в.б., тиб.ф.д., доцент
14. Шарипов Авез Тўймуродович – умумий ва ноорганик кимё кафедраси мудири, ф.ф.д.
15. Умарова Шахноз Зиятовна – фармацевтика ишени ташкил қилиш кафедраси мудири, фарм.ф.н., доцент
16. Исмаилов Камолатдин Қурултаевич – ижтимоий фанлар кафедраси мудири, касаба уюшмаси кўмитаси раиси, и.ф.н., доцент
17. Усмоналиева Зумрад Уктамовна – токсикологик кимё кафедраси мудири в.б., к.ф.н., доцент
18. Олимов Хайрулла Қаюмович – фармацевтик кимё кафедраси мудири, фарм.ф.н., доцент
19. Шадманов Камолитдин Казакджанович – физика, математика ва ахборот технологиялари кафедраси мудири, к.ф.н., доцент
20. Тўйчиева Саодат Меликузиевна – тиллар кафедраси мудири, п.ф.н., доцент
21. Нуралиева Хафиза Отаевна – тиббий ва биологик фанлар кафедраси мудири, тиб.ф.н., доц.
22. Фатхуллаева Муяссар - аналитик кимё кафедрасининг мудири, к.ф.н., доцент.
23. Ақромов Убайдулла Джураевич - фармацевтика ишени ташкил қилиш ва фармацевтик технология кафедраси мудири, фарм.ф.н., доцент.
24. Жалилов Фазлиддин Содикович - дори воситаларини стандартлаштириш ва сифат менеджменти кафедраси мудири, фарм.ф.н., доцент
25. Юлдашев Закирджан Абидович – таълим сифатини назорат қилиш бўлими бошлиғи, фарм.ф.д., профессор
26. Чўлпонов Комилжон Аминжонович - мониторинг ва ички назорат бўлимининг бошлиғи, кимё.ф.н., доцент
27. Саидов Саидамир Аброрович – координацион бирикмалар ва биологик фаол моддаларни фармако-токсикологик таҳлил лабораторияси мудири, тиб.ф.д., доцент
28. Аҳмедов Дилмурод Пардаханович – бош бухгалтер
29. Хусаинова Зарифа Умаровна – ходимлар бўлими бошлиғи
30. Аҳмедов Жавоҳир Жамолович – маркетинг бўлими бошлиғи
31. Фармонова Нодира Тахировна – илмий-тадқиқот ва илмий педагогик кадрларни тайёрлаш бўлим бошлиғи, доцент фарм.ф.н.
32. Искандарова Шохиста Фехрузовна – дори турлари технологияси кафедраси доценти, магистратура бўлими бошлиғи, фарм.ф.д.
33. Байдуллаев Абдурахмон Серикович – ахборот технологиялари маркази бошлиғи

34. Холмуротова Фароғат Нуралиевна – ахборот-ресурс маркази мудири
35. Ходжаева Муаттар Асадуллаевна – фармакогнозия кафедраси доценти, мураббийлар кенгашининг раиси, фарм.ф.н.
36. Маликова Гулчехра Юлдашевна – органик ва биологик кимё кафедраси доценти, иқтидорли талабалар билан ишлаш бўйича масъул, б.ф.н.
37. Салимсакова Нилуфар Салиховна - ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси, маънавият-маърифат ва иқтидорли талабалар билан ишлаш бўлими бошлиғи.
38. Абзалова Нодира Акмалевна – ўқув-услубий бўлими бошлиғи.
39. Болтаева Барнохон Хомиджоновна – ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси, хотин-қизлар қўмитаси раиси
40. Фозилжонова Малика Шухратжоновна – халқаро бўлим бошлиғи.
41. Хамдамов Мирзаботир Мирзахайдарович – ДВСИМ директори
42. Сағатов Иброхим Рауфович – Тошкент фармацевтика институти қошидаги Академик лицей директори
43. Юнусов Ўқтамжон Гаппаралиевич – Ўзбекистон Республикаси Ёшлар иттифоқи институт БТ етакчиси

Ректор

И.И.Алимджанов



*Handwritten signature in blue ink.*

